

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-100
назди Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон
(734055, ш. Душанбе, х. Борбад 48/5,
бинои таълимии “В”)

ТАҚРИЗ

**ба автореферати диссертатсияи Барнои Файзи Тағоймуродзода дар
мавзуи «Таъминоти методии ташкили контроллинг дар банкҳои
тиҷоратӣ» ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз
рӯйи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит**

Дар шароити муосири рушди иқтисодиёти бозорӣ ва мураккаб
гардидани муносибатҳои молиявӣ иқтисодӣ нақши механизмҳои муосири
идоракунии ташкилотҳо, бахусус муассисаҳои молиявӣ қарзӣ, торафт афзун
мегардад. Дар чунин шароит истифодаи усулҳо ва воситаҳои самараноки
идоракунӣ, ки имкон медиҳанд фаъолияти иқтисодии ташкилот ба таври
ҳамаҷониба таҳлил ва ҳамоҳанг карда шавад, аҳамияти махсус пайдо
менамояд. Яке аз чунин воситаҳои муҳими идоракунии муосир контроллинг
мебошад. Контроллинг ҳамчун низоми муттаҳидкунандаи равандҳои
банақшагирӣ, таҳлил, назорат ва таъмини иттилоотии идоракунӣ баромад
намуда, ба роҳбарияти ташкилот имконият медиҳад, ки қарорҳои асоснок ва
самараноки идоракунӣ қабул намояд.

Аҳамияти мубрами мавзуи таҳқиқот пеш аз ҳама бо зарурати тақмили
низоми идоракунии фаъолияти банкҳои тиҷоратӣ дар шароити тағйирёбии
муҳити иқтисодӣ ва рақобати афзоянда дар бозори хизматрасониҳои молиявӣ
асоснок мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми банкӣ яке аз бахшҳои
калидии иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, устуворӣ ва самаранокии фаъолияти
он ба рушди устувори иқтисодиёти кишвар таъсири назаррас мерасонад. Дар
чунин шароит ҷорӣ намудани усулҳои муосири идоракунии молиявӣ ва
назорати дохилӣ, аз ҷумла системаи контроллинг, метавонад ба баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти банкҳои тиҷоратӣ мусоидат намояд. Бо

назардошти ин омилҳо мавзӯи диссертатсияи пешниҳодшуда аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ муҳим ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

Аз мухтавои автореферат бармеояд, ки муаллиф масъалаҳои муҳими назариявӣ ва методии ташкили контроллингро дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Дар қор моҳият ва хусусиятҳои асосии контроллинг ҳамчун унсури муҳими низоми идоракунии ташкилотҳои молиявӣ таҳлил гардида, вазифаҳо ва самтҳои асосии татбиқи он дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ муайян карда шудаанд. Муаллиф дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи байналмилалӣ муносибатҳои илмиро нисбат ба моҳияти контроллинг ҷамъбаст намуда, хусусиятҳои татбиқи онро дар шароити рушди низоми бонкии миллӣ асоснок менамояд.

Ҳамзамон дар таҳқиқот вазъи кунунии ташкили контроллинг дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ таҳлил гардида, мушкилоти асосии марбут ба ташаккули чунин системаҳо муайян карда шудаанд. Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот муаллиф як қатор пешниҳодҳо ва тавсияҳои илмӣ-амалиро оид ба такмили ташкили системаи контроллинг дар бонкҳои тиҷоратӣ пешниҳод намудааст, ки метавонанд барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии фаъолияти бонкӣ истифода шаванд.

Бояд таъкид намуд, ки дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таври мантиқӣ ва пайдарпай пешниҳод гардида, сохтор ва мазмуни он ба талаботи қорҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад. Натиҷаҳои бадастомада дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ буда, метавонанд дар фаъолияти амалӣ, инчунин дар таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ дар соҳаи идоракунии фаъолияти бонкҳо истифода гарданд.

Дар баробари афзалиятҳои зикршуда, дар автореферат баъзе ҷанбаҳои муҳокимашаванда низ ба назар мерасанд.

1. Ба мақсад мувофиқ мебуд, агар дар автореферат баъзе ҷанбаҳои муқоисавии таҷрибаи байналмилалӣ ташкили системаи контроллинг дар бонкҳои тиҷоратӣ боз ҳам муфассалтар баррасӣ мегардиданд, ки ин метавонад асоснокии пешниҳодҳои илмиро боз ҳам таҳким бахшад.

2. Инчунин, дар баъзе қисматҳои автореферат тавзеҳи иловагии самаранокии иқтисодии татбиқи механизмҳои пешниҳодшудаи контроллинг метавонад арзиши амалии натиҷаҳои таҳқиқотро боз ҳам равшантар намояд.

Бо вучуди ин мулоҳизаҳои дорои хусусияти тавсиявӣ, онҳо арзиши илмӣ таҳқиқоти анҷомдодашударо кам намеkunанд ва бештар ба тақмили минбаъдаи корҳои илмӣ муаллиф равона гардидаанд.

Дар маҷмӯъ, автореферати диссертатсия дар мавзӯи «Таъминоти методии ташкили контроллинг дар бонкҳои тиҷоратӣ» ба талаботи муқарраргардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, натиҷаҳои илмӣ муҳиму асоснокро дар бар мегирад. Муаллифи диссертатсия сазовори дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 5.2.18 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит мебошад.


Тақриздиханда:

Номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсент
мудирӣ кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва
андозбандии Донишгоҳи давлатии Данғара



Раҳматов Б.Қ.

Имзои Раҳматов Б.Қ. - ро тасдиқ мекунам:
Сардори шӯъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси
Донишгоҳи давлатии Данғара



Тоирзода С.Т.

Суроға: 735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳраки Данғара, кӯчаи Марказӣ 25,

Тел: (+992) 100003686, E-mail: rbakhtovard@bk.ru

“11” 03 2026с.